



№ 4 (190)

30 АПРЕЛИ СОЛИ 2025

Оғози нашр 18 декабри соли 2009

# ҶОМЪИ ОМЎЗГОР

НАШРИЯИ ИТТИФОҚИ КАСАБАИ КОРМАНДОНИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

## ИШТИРОКИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ФОРУМИ САТҲИ БАЛАНД ТАҲТИ УНВОНИ “ОСИЁИ МАРКАЗӢ ПЕШОРӢИ МУШКИЛОТИ ҶАҲОНИИ ИҚЛИМ: МУТТАХИДШАВӢ БАРОИ ШУКУФОӢИ УМУМӢ”

4 апрел дар шаҳри Самарканд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми сатҳи баланд таҳти унвони “Осиёи Марказӣ: пешорӯи мушкилооти ҷаҳонии иқлим: муттаҳидшавӣ барои шукӯфони умумӣ” иштирок ва суханронӣ намуданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон илҳор доштанд, ки ҷаҳон имрӯз бо мушкилооти тағйирёбии иқлим рӯ ба рӯ аст ва минтақаи мо низ аз ин истисно нест.

Таъкид гардид, ки оқибатҳои ғоҷабзори тағйирёбии иқлим ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳои мо зарари калон расонида, ба ҳаёти одамон таҳдид менамояд.

Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳарми соҳонаи маблағгузории барномаҳои иқлими дар Тоҷикистон ёловар шуда, таъкид намуданд, ки он беш аз 400 миллион долларро ташкил медиҳад ва дар сурати пайомдаҳои бузург ин рақам ба 1,5 миллиард доллар мерасад.

Илҳор қарда шуд, ки дар ҷуни шароит танҳо сазо кӯшишҳои якҷояи кишварҳои минтақа ба дастгирин ҷомеаи ҷаҳонӣ барои барта-рафсозии ин мушкилот ба мо қумак мерасонад.

Ба таъкиди Сарвари давлати мо ди-воми бист сози охир барномаҳои мар-бӯт ба обу иқлим пешниҳоднамудан Тоҷикистон дар арсан ҷаҳонӣ фео-



дона татбиқ мегардад ва зимиан ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим на устувории экологӣ тавачҷуи махсус зоҳир қарда мешавад.

“Қабули 14 қатъномаи дахлдорин Маҷмаи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид бо ташаббуси Тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафҳои ҳамоҳангшудан глобалӣ дар соҳан об заминан мустаҳкам гузошт”, - илҳор доштанд Президенти ки-швар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таъкид намуданд, ки ташаббусҳои ҷаҳонии мо, инчунин, барои татбиқи ҳадафҳо, аз ҷумла, ҳадафҳои “Рӯзномаи рушди устувор барои то

соли 2030” мусондат намуданд.

Таъре таъкид қарда шуд, байни энергетика ва тағйирёбии иқлим робитан зич вуҷуд дорад ва рушди энергетикан “сабз” метавонад қадими мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим бошад.

Зикр гардид, ки дар Тоҷикистон ҳоло 98 дарсади неруи барқ аз манбаҳои обии худӣ истехсол қарда мешавад ва кишвари мо дар ҷаҳон аз барои истехсоли энергияи “сабз” аз манбаҳои таҷдидшаванда дар ҷойи шашум қарор дошта, тибқи нақша то соли 2032 пурра ба истехсоли неруи барқ аз манбаҳои

барқдоршавандаи энергия мегуза-рад.

Таъкид қарда шуд, ки пирияхҳои Тоҷикистон манбаи асосии захираҳои обии минтақаи мебошанд ва 60 дарсади обии Осиёи Марказӣ дар ҳудуди кишвари мо ташаккул меёбад.

Донр ба аҳамияти масъалаҳои марбӯт ба тағйирёбии иқлим сухан гуфта, Сарвари давлат аз обшавии пирияхҳо, аз ҷумла, қомидан обшудани ҳудуди 1300 адад аз 14 ҳазор пирияхи ҳудуди Тоҷикистон дар панҷох соли охир илҳори нигаронӣ намуданд.

Ба таъкиди Президенти кишвар ин ҳолат тамовили ҳезе таъминшавар мебошад, зеро пирияхҳои Тоҷикистон танҳо манбаи об барои минтақаи набу-да, дар нигоҳдорини иқлими минтақаи ин нақши муҳим мебошанд.

“Маҷмаи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид бо иттиқори Тоҷикистон сози 2025-ро Соли байналмилалӣи ҳифзи пирияхҳо ва 21 мартро Рӯзи ҷаҳонии пирияхҳо ёловар намуд”, - илҳор доштанд, Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ёловар шуданд, ки дар асоси ин қарор, моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе на-хустини Конфронси байналмилалӣи сатҳи баланд онд ба ҳифзи пирияхҳо доир мешавад ва ин боз як нақши назарраси Тоҷикистон дар рӯзномаи ҷаҳонии иқлим ҳоҳад буд.

Аз иштирокдорони ҳамоиш барои иштироки феолаона дар қори Конфронси Душанбе ва дар маҷмӯъ барои саҳмгузори дар ҳифзи пирияхҳо далолат намуда, Президенти кишвар илҳори иттиқон намуданд, ки натиҷаҳои Конфронси Душанбе ва сазо кӯшишҳои якҷояи кишварҳои, ки дар қори он иштирок менамо-янд, бешубҳа, барои баргузориин муваффақонаи Конфронси COP-30 дар Бразилия дар охири соли равон нақши назаррас мегузоранд.

Истифодати технологияҳои му-осири қаммасраф ва муносиба-ти эҳтиётқорона ба об ҷуи манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии қам қардани талафоти он шумо-рида шуд. Дар ин зими, аз ҷомеаи байналмилалӣ далолат қарда шуд, ки ба масъалаи афзуннамони маблағгузориин ҷораҳои марбӯт ба ҳифзи иқлим ва рафъи оқибатҳои оғабҳои табиӣ ба кишварҳои осеб-пазир, бахусус, кишварҳои рӯ ба таракқи, тадбирҳо бисилешанд.





Дар мулоқоти роҳбарони се кишвари ҳамсояи Осиёи Марказӣ – Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон, ки 31-уми марти соли 2025 дар шаҳри бостониي Ҳучанд бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, созишномаҳои имзошуда ҳамчун намунаи дипломатии муваффақи ҳамсоягӣ ба таърих ворид хоҳад шуд.

Ин раванд дар баробари таҳсини сулҳ, субот, дустӣ, ҳамкорӣ, рушд ва шуқуфони минбаъда дар минтақа, ба равишҳои дигар самту соҳаҳо мусондат менамояд.

Ҷумҳурии Ўзбекистон яке аз шарикони муҳими стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа ба шумор

таърибан иттифоқҳои касабӣ аз 9 марти соли 2018 ҳайати Федератсияи иттифоқҳои касабӣ мустақили Тоҷикистон бо давлати раиси Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ўзбекистон 24-26 сентябри соли 2021 ба Ҷумҳурии Ўзбекистон сафари корӣ анҷом дод.

20 сентябри соли 2021 дар шаҳри Тошканд мулоқоти раиси Федератсияи иттифоқҳои касабӣ мустақили Тоҷикистон бо раиси Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ўзбекистон баргузор гардида.

Ҷонибҳо онд ба ҳолати кунуний ва дурнамон ҳамкории дуҷониба ва раванди иҷро бандхон Ёлдошти ҳамкорӣ миёни федератсияҳои иттифоқҳои касабӣ харду кишварӣ дӯст ба имзорасидаро маъридан

касабан мустақили Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ўзбекистон як қатор чорабиниҳо баргузор карда шуд:

- семинари омӯзиши Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Ўзбекистон бо мусондати шуъбаи Аврупо ва Осиёи Марказии Ташкилоти байналмиллатии меҳнат (рӯзҳои 15-19 апрели соли 2024, шаҳри Бухоро);

- конференсияи Ташкилоти Байналмиллатии Меҳнат тахти унвони «Шартномаи ҷамъиятии нав аз нигоҳи Иттифоқҳои касабӣ Аврупо ва Осиёи Марказӣ» (рӯзҳои 10-15 ноябри соли 2024 шаҳри Тошканд);

- муқарриб минтақавии шарикон дар мавзӯи «Нақши иттифоқҳои касабӣ дар балид барқароршани маълумотҳои

муштарак ба шаҳри Ҳучанд ба таҳсини минбаъдан ҳамкорироҳи ду кишвар заминан асос гузошт.

Зикр бояд намуд, ки то баргузори ин мулоқоти таърихӣ, ҳамкории Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Қирғизистон танҳо дар доираи воҳуриҳо дар сатҳи ташкилотҳои байналмиллатии иттифоқҳои касабӣ Аврупоиё ба роҳ монда шуда, дар се соли охир, тарафҳо барои табодули таъриба, шиносӣ онд ба вазъи фазолият дар сатҳи кишварҳо ба роҳ монда нашуда буд.

Танҳо балид мулоқоти роҳбарони се кишвари ҳамсояи Осиёи Марказӣ – Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон, ки 31-уми марти соли 2025 дар шаҳри бостониي Ҳучанд баргузор гардида, ба таҳсини сулҳ, субот, дустӣ, ҳамкорӣ, рушд ва шуқуфони минбаъда дар минтақа мусондат намуда, тими футболӣ Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илм дар мусобикан минтақавии Шурон иттифоқҳои касабӣ давлатҳои Осиёи Марказӣ онд ба футболӣ хура, ки дар шаҳри Бишкек баргузор гардида, иштирок намуд.

Ҳамчунин, рӯзҳои 2-4-уми апрели соли 2025 дар шаҳри Астанани Ҷумҳурии Қазоқистон бо иштироки Ян Гудриан, котиби генералии Федератсияи Аврупои Иттифоқҳои касабӣ хизматчиёни давлатӣ, Скендер Сала, намоёнанди дафтари Соҳмон байналмиллатии Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон ва намоёнанди Иттифоқҳои касабӣ Тоҷикистон, Қазоқистон, Ўзбекистон, Қирғизистон воҳурии намоёнанди ташкилотҳои аъзон Федератсияи Аврупои Иттифоқҳои касабӣ хизматчиёни давлатӣ баргузор гардида.

Намоёнанди Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар воҳурии маъмур дар бораси масъалаҳои қорон ташкилӣ, дурнамон ҳамкорироҳи миёни итти-воҳурианди Осиёи Марказӣ ва Аврупои Федератсияи Аврупои Иттифоқҳои касабӣ хизматчиёни давлатӣ ширкат нарид.

Ҳамчунин, моҳи апрели соли раван дар шаҳри Бишкек Ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласи минтақавии Шурон иттифоқҳои касабӣ давлатҳои Осиёи Марказӣ баргузор гардида, моҳи майи соли раван баргузори ҷаласи Иттифоқи Касабӣ Байналмиллатӣ (ВКП) дар Ҷумҳурии Қирғизистон ба нақша гирифта шудааст.

Чорабиниҳои баргузоришуда ва баргузоришаванда дар сатҳи ташкилотҳои иттифоқи касабӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон ба равишҳои минбаъдан Иттифоқҳои касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон таҳсин мебахшанд.

Ҳамин тавр, мулоқоти роҳбарони се кишвари ҳамсояи Осиёи Марказӣ – Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон, ки 31-уми марти соли 2025 дар шаҳри бостонии Ҳучанд, ки бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардида, ба ҳамкорироҳи Иттифоқҳои касабӣ кишварҳои Тоҷикистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон марҳилаи нави таърихро асос гузошт.

**Қурбоналӣ РАҲИМОВ,**  
қораманди дастгоҳи Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

## ИТТИФОҚҲОИ КАСАБАИ ТОҶИКИСТОН, ЎЗБЕКИСТОН, ҚИРҒИЗИСТОН: ОҒОЗИ МАРҲАЛАИ НАВИ ҲАМКОРИҲО



рафта, бо ин кишвари дӯсту ҳамсон муносибатҳо дар бахшҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла, ҳамкорироҳ дар самти иттифоқҳои касабӣ бо суръати балид рушд ёфтааст.

Пас аз анҷоми мулоқоти музокиротӣ сатҳи оӣ дар хура ва бо иштироки сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Ўзбекистон дар моҳи марти соли 2018 маросими имзои сандалаҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд, ки дар он 26 санад, аз ҷумла, Созишнома дар бораи ҳамкорӣ байни Федератсияи иттифоқҳои касабӣ мустақили Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ўзбекистон ба имзо расид.

Балид ба имзо расидани Созишнома дар бораи ҳамкорӣ байни Федератсияи иттифоқҳои касабӣ мустақили Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ўзбекистон, ҳамкорироҳи Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Ўзбекистон дар сатҳи балид ба роҳ монда шуд.

Маъридан ба зикр аст, ки ҷиҳати амали намунаи Ихороти муштараки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев онд ба таҳсини дустӣ ва некуҳамсоягӣ, ба роҳ мондани ҳамкории дуҷониба, рушди робитаҳои мустақим ба табодули

баррасӣ қарор дода, аз ҳамкорироҳи ҷойдошта ихори қаноатмандӣ намунада.

4-5 июни соли 2022 раиси Федератсияи иттифоқҳои касабӣ мустақили Тоҷикистон бо давлати раиси Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ҷумҳурии Ўзбекистон бо сафари корӣ дар иллати Фарғонаи кишвари ҳамсоя қарор дошт.

Дар доираи сафари корӣ ҳайати Тоҷикистон бо фазолияти Шурон иттифоқҳои касабӣ иллати Фарғона аз наздик шинос шуда, аз бахшҳои иллати иттифоқҳои касабӣ дар қорғоҳҳо, аз ҷумла, марказҳои қунарамандон дар ноҳияҳои Раштон ва Марғилон дидан намунада.

Ҳамзамон, дар доираи ин сафар раиси Федератсияи иттифоқҳои касабӣ мустақили Тоҷикистон бо раиси Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ҷумҳурии Ўзбекистон ба ноҳияи Сух, ки аҳолиани ақсаран тоҷикон мебошанд, сафар карда, дар маросими иллати Истироҳатҳо барон қулақону наврашон, ки аз ҷониби Федератсияи иттифоқҳои касабӣ Ўзбекистон сохта шудааст, иштирок намуд.

Ҳамчунин, дар наъриштиҳои ноҳияи Сух чорабиниҳои фарҳангӣ – фароғатӣ бо иштироки ҳайати ҳукумати, аъзон парламент, озмон, шоирон, роҳбарити иттифоқҳои касабӣ баргузор гардида.

Дар давоми ду соли охир дар доираи Созишнома дар бораи ҳамкорӣ байни Федератсияи иттифоқҳои

онд ба ҳуқуқи меҳнат ва истифодаи натиҷаҳои меъёрҳои байналмиллатии меҳнат дар Тоҷикистон» бо иштироки намоёнанди Ташкилоти Байналмиллатии Меҳнат, Иттифоқи касабӣ қорамандони маориф ва илми Ҷумҳурии Қазоқистон, Ўзбекистон, Озарбойҷон ва Туркия, Федератсияи иттифоқҳои касабӣ мустақили Тоҷикистон, Вазорати маориф ва маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (рӯзҳои 21-22 ноябри соли 2024 дар шаҳри Душанбе);

- семинари минтақавӣ барои роҳбарони Иттифоқҳои касабӣ Осиёи Марказӣ дар мавзӯи «Қорамандони Трансислӣ ва ҳуқуқҳои меҳнатӣ дар Осиёи Марказӣ – стратегияи иттифоқҳои касабӣ онд ба мушкilotи меҳнати арзанда дар заңиқроҳи таъмин, аз он ҷумла, тарикки ҳамкории наърисарасӣ» (12-15 майи соли 2024, шаҳри Ҳучанд).

Марҳалаи нави бунёди ватаърихӣ ҳамкорироҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Қирғизистон, бевосята, аз сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Қирғизистон 12-13-уми марти соли 2025 оғоз гардида.

Таърифи Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров барои мулоқоти музокиротӣ сечонибани сарпарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва иштирок дар тантанҳои идонаи Наврӯзи байналмиллатӣ ба дигар чорабиниҳои





## БАРТУЗОРИИ КОНФЕРЕНСИЯ ТАХТИ УНВОНИ «БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАЛАКА ВА МАҲОРАТИ НАВРАСОНУ» ЧАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН БАРОН КОР ВА ЗИНДАГӢ

16 апрели соли 2025 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон Конференсияи ҷумҳуриявӣ тахти унвони «Баланд бардоштани малака ва маҳорати наврасону ҷавони Тоҷикистон барон кор ва зиндагӣ» баргузор гардид.

Дар конференсия муовини Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, вазирӣ маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода, муҳторӣ ва шутӣ аҳли Ҷумҳурии Тоҷикистон Солеҳа Хотмаҳмадзода, мувоинонӣ вазирӣ маориф ва илм, рансӣ Кумита онд ба тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ нздд Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳад Раҳимӣ, сафирӣ намоидагӣ Иттиҳоди Аруто дар Тоҷикистон Раҳматулло Каробилс, роҳбарӣ намоидагӣ ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон Артур лан Дигин, директорӣ «Алиф Банк» Гулнора Атобекова, намоидагӣ вазорати кумитаҳои дахлдор ва кондагӣ на муассисаҳои тахсилоти узоми иштирок доштанд.

Дар оғози кори конференсия иштирокдорон аз намоишгоҳи озмоишгоҳҳои инноватсионӣ марказҳои тахсилоти иловагӣ шаҳри ноҳияҳои ҷумҳури бозид намунаи. Синас змин ифтиҳои конференсия мувоинон Сарвазирӣ кишвар Дилрабо Мансурӣ суҳбати намуна, зикр намуна, ки нигизми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи Истиқлоли давлатӣ яг аз санҷон афзалиятҳои сиёсати дохилӣ кишвар эътироф гардида, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илм кишвар иштироки он пайгирона ба бондор илмиа ёфта истодааст.

Синас вазирӣ маориф ва илм кайда кард, ки мақсад ва ҳадафи филолиятӣ нигизми маорифи дилхоҳ кишвар, пеш аз ҳама ба онда намунаи мутаассисони баланд-дигитисоси бахшҳои муқаддими иқтисодиёт иғтимом ба давлати миллат равона шуда, мақсади рушди касбӣ ва таҳлили захираҳои инсонӣ ҷулаи ҷаҳонашавандаи филолиятӣ ҳастан муҳими ин соҳа ба шумор меравад. Бо дарки амоси ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати давлати иғтимоми кеш дастирин пайнаста ҷорӣ намуна, навоиҳои олами илму тахсилоти ба нигизми тахсилоти миалӣ яг аз шартҳои асосии баланд бардоштани сатҳи сифати тахсилоти дар ин замин, ба қамол расонидани насли навраи соҳибхирати калиди муваффақияти аҳли илму маориф меанданд.

Дар идома, вазирӣ меҳнат, муҳторӣ ва шутӣ аҳли, рансӣ Кумита онд ба тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, сафирӣ намоидагӣ Иттиҳоди Аруто дар Тоҷикистон, роҳбарӣ намоидагӣ ЮНИСЕФ дар ва дигар иштирокдорон ҷаласа суҳбати намунаи.

Гуфта шуд, ки таваққути ҳамкорӣҳои муштаракӣ байни Вазорати маориф ва илм, Вазорати меҳнат ва шутӣ аҳли ва Кумита онд ба тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва дигар шарикони рушда, ташаббуси «Аз тахсил ба даромад»-ро роҳандозӣ намунаи. Ин ташаббус ба танҳо як барнома, балки як биниш аст, ки дар он ҳар як ҷавон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доини, малака ва салоҳиятҳои зарурӣ барон табиқ додани тахсилоти ба даромад ба даст меорад ва илосони муҳими бийни тахсил ба шутро баргарафд месозад ба ҷавонони моро бо абзорҳои, ки барон қомб шудан дар ҷаҳони босуръат тағиребаида зарур аст, муваффақият меорад.

Дар ҷараёни конференсия, натиҷаҳо ба таҷрибаҳои табиқӣ лондн «Тахсилоти маҳорату малакаҳои навраи барон гузариш аз муҳити таълимӣ ба бозори меҳнат»-ро, ки бо маблаггузори Иттиҳоди Аруто амалӣ метарад, маорида тахсил ба баррасӣ қарор дода шуд. Зикр гаранд, ки барномаи маориф беш аз 4300 навраи ҷавонро фаро гирифта, заминан муассоси рушди захираҳои инсонӣ ва гузариш ба бозори меҳнати фароҳам сохтааст.

Бода гуфта, ҷавонони маориф бо ташаббуси Вазорати маориф ва илм Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳторӣ ва шутӣ аҳли Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумита онд ба тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ нздд Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, ба баррасӣ масъалаҳои марбут ба рушди малакаҳои навраи ҷавонон дар заминан муносибати босалоҳит ба таълим, рақамизунонии соҳаи маориф ва таҳлили нақши тахсилоти миёнаи касбӣ бахшида шуд.

## ДУЮМИН ФЕСТИВАЛ – НАМОИШҶОҲИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДОНИШҶОҲҶОИ ДАВЛАТҶОИ ХОРИҶИ

Имрӯз – 15 апрели соли 2025 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон дуюмин Фестивал – намоишгоҳи байналмилалии донишҷӯҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон расман ифтидош гардид.

Дар ифтидои расми Фестивал – намоишгоҳи мувоинон Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, вазирӣ маориф ва илм, сафирони як қатор давлатҳо, роҳбарони муассисаҳои тахсилоти олии кишвар ва 82 муассисаи тахсилоти олии кишварон ИДМ, Оснӣ, Аруто ва Амрико иштирок намунаи.

Сарвазир, зминан суҳбати ифтидои Дилрабо Мансурӣ аз роҳандозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварон ҷаҳон дар соҳаи маориф баор ишда иброз дошт, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли се деҳода барон рушди бештари соҳаҳои ҳасти ҷаҳамӣ, бахус маорифи миалӣ ҳамаҷониби муносири фароҳам намунаи. Дар идома мувоинон Сарвазирӣ кишвар иброз дошт, ки бонси ифтидои ба сарфариш, ки Фестивал-намоишгоҳи маориф соли дуом аст, ки дар фазои илму тахсилоти Тоҷикистон ҷун амиканиски ҳамгирони тахсилоти доини фарогириш ҳузои зин намунаи нестонаи. Бо гуфтаи ҷулаи ҷавонони соҳаи байналмилали намоидагӣ соҳаи илму маорифи кишварони муқаддими инсон ба даст меорад, ки инсоноти ба дастоварҳои соҳаи маориф ва муассисаи ҳузо маорифи намуна, шарикони нави ҳамкорӣ пайда кунанд ба бахшҳои барон ҷониби маорифдорро боз ҳам тақсилу рушда диҳад.

Синас вазирӣ маориф ва илм Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суҳбати ифтидои баромад намуна, кайда кард, ки мақсад ва ҳадафи филолиятӣ нигизми маорифи дилхоҳ кишвар, пеш аз ҳама ба онда намунаи мутаассисони баланд-дигитисоси бахшҳои муқаддими иқтисодиёт иғтимом ба давлати миллат равона шуда, мақсади рушди касбӣ ва таҳлили захираҳои инсонӣ ҷулаи ҷаҳонашавандаи филолиятӣ ҳастан муҳими ин соҳа ба шумор меравад. Бо дарки амоси ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи илму маориф таваққути ҳисса ҳузо намуна, дар сиёсати давлати кеш мақсад мақсади муносири тахсилоти олии хориҷи кишвар онд ба шартҳои тахсил, бозорҳои, рушди ҳамкорӣ ва таваққути тағриба байни ҳам суҳбати намуна, аз ҳамкорӣҳои дуҷониба дар соҳаи маориф илму тахсилоти кешанд.

Иттиҳоди қамат карда шуд, ки баргузориш дуюмин Фестивал – намоишгоҳи байналмилали донишҷӯҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди соҳаи маорифи ҷаҳонӣ, таҳлили ҳамкорӣҳои соҳаи илму маорифи кишварон иштирокдорони соҳаи арзиш гузариш, иғтимоми барон иғтимоми нави ҷаҳони илму тахсилоти ба табиқӣ лондн байналмилали таълимӣ –инноватсионӣ тақини ҷулаи намунаи.

Бода аз ифтидои расми дуюмин Фестивал – намоишгоҳи байналмилали



иғтимоми давлатҳои хориҷӣ дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон иштирокдорон аз рушди дуоми намоишгоҳи муассисаи тахсилоти олии ва илми 82 давлати хориҷӣ дар «Маркази ЭКСПО – Душанбе» шидд намунаи.

Енавар бода шуд, ки Фестивал – намоишгоҳи байналмилали донишҷӯҳои давлатҳои хориҷӣ барон инноватсионӣ турри ҷавонони навраи кишвар ба дастоварди инноватсионӣ донишҷӯҳои маорифи ҷаҳон, ҷаҳон шумори бештари ҷавонони тоҷик ба ин муассисаҳо, дар рушди таълим табиқшавӣ, ҳама, рушди, таълимӣ ва таълимизунонии иғтимоми муассисаҳои таълимӣ давлатҳои хориҷӣ фаро гирифтаи ҷавонони мақсади ба ба ин асоси қам қамудани тақсилоти ҳузои роҳандозӣ ба рақамизунонии дини ба таваққути ҷаҳон, онда намунаи мутаассисони ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷаҳонӣ, иғтимом, фароҳам намунаи шартҳои барон гузариш ҳамкорӣҳои муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ ҷумҳури бо муассисаҳои таълимӣ давлатҳои хориҷӣ ва ҷаҳон саноҳони хориҷӣ ба мақсади муассисаи намунаи.

Фестивал – намоишгоҳи маориф руш гузариш дар «Маркази ЭКСПО – Душанбе» ба иштироки 180 нафар намунаи 82 муассисаи тахсилоти олии ва илми 13 давлати хориҷӣ, аз ҷумла, ИМА, Британияи Кабир ва Ирландияи Шинелӣ, Ҷумҳурии Мардуми Чин, Кипр, Амрико, Муттаҳиди Араб, Туркия, Малайзия, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Казоқистон, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Беларус шурӯ шуд, ки аз он дар рушди намунаи аз 6 ҳазор намунаи таълимӣ намунаи намунаи. Баргузориш Фестивал – намоишгоҳ аз 14 то 18 апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе ба иштироки ҳамаи ба Суҳб дар навар дошта намунаи.

Иттиҳоди қамат карда шуд, ки баргузориш дуюмин Фестивал – намоишгоҳи байналмилали донишҷӯҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди соҳаи маорифи ҷаҳонӣ, таҳлили ҳамкорӣҳои соҳаи илму маорифи кишварон иштирокдорони соҳаи арзиш гузариш, иғтимоми барон иғтимоми нави ҷаҳони илму тахсилоти ба табиқӣ лондн байналмилали таълимӣ –инноватсионӣ тақини ҷулаи намунаи.

Бода аз ифтидои расми дуюмин Фестивал – намоишгоҳи байналмилали

## БАРТУЗОРИИ КОНФРОНСИ СЕЮМИ МИНТАҚАВИИ ИЛМӢ-АМАЛӢ ОИД БА РУШДИ УСТУВОРИ ТАХСИЛОТИ КАСБӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗИ



10-11 апрели соли 2025 дар ҳисобномаи «Нӯи Регион»-и шаҳри Душанбе Конфронси сеюми минтақаи илмӣ-амалӣ тақини «Ҷаҳонӣ минтақаи рушди устувори тахсилоти касбӣ: муҳимоти ва дурини» баргузор гардид.

Ҷавонони маориф бо ташаббуси Вазорати маориф ва илм Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лондн «Тахсилоти касбӣ барон бахшҳои рушди истиқлол дар Оснӣ Маркази» (PECA), ки бо дастирин Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамкорӣҳои Тоҷикистон бо кишварон хориҷӣ, бахус бо Қазоқистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон, дар дигарони истиқлолият рушда намуна, муносибатҳои суҳбати дар таъмини соҳаи ба мақсади нави сифати бахшҳои намунаи, муносибатҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварон ҳамаи бар асоси эътиромӣ муносибатҳои истиқлолият, таълимӣ арӣ, аршиш ба мақсади миалӣ устувор гардида, ки ин рансидар соҳаи маориф ва илм ба баришта тақини нестонаи.

Имрӯз Вазорати маориф ва илм бо беш аз 70 кишварӣ ҷаҳон дар соҳаи маориф ва илм ҳамкорӣ баор ба роҳ

намунаи, ки дар он GIZ инд ҳамгун шарикони муҳим дар минтақаи Оснӣ Маркази соҳаи навраи рушда. Лондн «Тахсилоти касбӣ барон бахшҳои рушди истиқлол дар Оснӣ Маркази» (PECA), ки аз ҷониби GIZ амалӣ метарад, аз соли 2011 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон филолият дошта, мақсади намунаи он аз соли 2021 оғоз гардидааст – иброз намунаи мувоинон вазирӣ маориф ва илм.

Синас мувоинон аналс рансӣ Палатан санои ва санои Ҷумҳурии Тоҷикистон, сафирӣ муваққати Ҷумҳурии Федератсияи Олмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, директорӣ GIZ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарӣ лондн «Тахсилоти касбӣ барон бахшҳои рушди истиқлол дар Оснӣ Маркази (PECA)» баромад намуна, но-баста ба масъалаи тахсилоти касбӣ, муносибатҳои ба таваққути истиқлол «каб», рақамизунонии таълим, бахшҳои бардоштани сифати тахсилоти ба таҳлили қамарони муассисаҳои таълимӣ бо бахшҳои муассисаи тахсилоти олии кишварон намунаи.

Дар идома аз рушди барномаи конференсияи донишҷӯҳои соҳаи илму маориф ва бахшҳои муассисаҳои ҳузои тахсилоти хориҷӣ гардидаи.

Кайда кардан ба маориф аст, ки ҳадафи асосии конференсияи навраи инд платформаи барон муносибатҳои тағриба, доини ва натиҷаҳои тақини намунаи миалӣ миалӣ қамарони соҳаи Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон, иғтимом, иштироки онд аз Иттиҳоди Аруто мебошад. Дар дигарони ҷавонони маорифи намунаи эътиромӣ миалӣ тақини намунаи, ки намунаи тахсилоти намунаи аз 30 муассисаҳо дар бар мегирад, намунаи намунаи.

Имрӯз Вазорати маориф ва илм бо беш аз 70 кишварӣ ҷаҳон дар соҳаи маориф ва илм ҳамкорӣ баор ба роҳ

намунаи, ки дар он GIZ инд ҳамгун шарикони муҳим дар минтақаи Оснӣ Маркази соҳаи навраи рушда. Лондн «Тахсилоти касбӣ барон бахшҳои рушди истиқлол дар Оснӣ Маркази» (PECA), ки аз ҷониби GIZ амалӣ метарад, аз соли 2011 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон филолият дошта, мақсади намунаи он аз соли 2021 оғоз гардидааст – иброз намунаи мувоинон вазирӣ маориф ва илм.

Синас мувоинон аналс рансӣ Палатан санои ва санои Ҷумҳурии Тоҷикистон, сафирӣ муваққати Ҷумҳурии Федератсияи Олмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, директорӣ GIZ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарӣ лондн «Тахсилоти касбӣ барон бахшҳои рушди истиқлол дар Оснӣ Маркази (PECA)» баромад намуна, но-баста ба масъалаи тахсилоти касбӣ, муносибатҳои ба таваққути истиқлол «каб», рақамизунонии таълим, бахшҳои бардоштани сифати тахсилоти ба таҳлили қамарони муассисаҳои таълимӣ бо бахшҳои муассисаи тахсилоти олии кишварон намунаи.

Дар идома аз рушди барномаи конференсияи донишҷӯҳои соҳаи илму маориф ва бахшҳои муассисаҳои ҳузои тахсилоти хориҷӣ гардидаи.

Имрӯз Вазорати маориф ва илм бо беш аз 70 кишварӣ ҷаҳон дар соҳаи маориф ва илм ҳамкорӣ баор ба роҳ







Маркетинг на услуги  
Економіка маркетингу на нині



ЧАМЊБАСТИ ДАВРИ МИНТАҚАВИИ  
ОЗМУНИ “ОМУЗГОРИ  
СОЛИ ТОЧИКИСТОН-2025”



30.04.2025 дд. дар тазри китобхонаи Дошхонаи Ҷумҳурии тоҷикон ихтисос ба болобарди қармаишони соҳаи маориф дари минакаиш омуш ҷумҳурии "Омушори соли Тоҷикистон 2025" бомуафакунат ҷамбат гарид. Дар маркази ҷамбат омуш ректори дошхонаи Науруз Мирзожа, нахонадагонаи робат ба ҷумҳурии маорифи шаҳри нахило, кайфи хамакони ба дошталоли омуш иштирок намунади. Ректори дошхонаи нахил наму, ки яке аз нахилоди бахари Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон робат ба бахари барошати нахило махсусати омушгар дар ҷомеа нахил дот, ки хазори нахил дошнуш, мухаккони ба омушгариш қармаишони соҳаи маориф ба ишм дар омушгариш ҷумуш иштирок наму, дар табики сабасти мухаккони Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахил дотро гузариш. Аз ҷуме, нахил ҷамбатони дари минакаиш омуш ҷумҳурии "Омушори соли Тоҷикистон" бори дигар нахил дот, ки омушгариш нахилош ҷумушгар кўшони нахилош, махсусати нахилош хазори нахил дот, дар нахилош ҷамбат омуш сабат нахилош. Рази омуш нахилош ба табики тахлатони Нахилошони омуш барушору гарзиди, ҷамати ҷамбатони дошталош ба хамакони хамаи широкоти мухакк гарзидид. Дар натижа омуш нахилош

маориф ва ҷузи Раёни Сантқоли Бекоситта таърифи оварда, бо дигардиҳон сӯхбат анҷом дода, ҷиҳати дастгирисолон Давлати Ҳукумат онд ба мактабу маориф ва баланд бардоштарни макому манзилатни оғузор дар ҷимла анҷомнамояи мамулята.

Хийтн хэвсгэн аз рафен нэмун нитгашгирн нэвсдэ, гэлэбн дэвүн минтакашэро зылон нэ-  
мэлдэл.

Хамметгар, Незаматов Чингиз-омӯзгори  
файнни хазинаи муҳассан тасвироти мияни  
умуми №39-и ноҳияи Варзоб дар рафти  
омӯзи маълум ба маълумоти билини касби  
ниҳон дорад, сазовори ҷони маъна доништа  
шуда, бари сабақ ба дари ҷумҳурияш  
омӯзи ниҳонид карда шуд.

Ба донишбон Бобин Мамадрасу-  
омӯзгори файнни математикаи МТМ  
№12 нияни Рузбак ба Шарифов Фар-  
дус-омӯзгори файнни географияи МТМ  
№3 нияни Рафт ниҳонид карда шуд, ки  
ҳамчун омӯзгори ҳамкор дар донишда  
файноти ҷамъид.

Хамзамон, некро гарниз, ки таҷрибҳои ҳамаи донишмандони кӯҳӣро омӯзгорони соғиртарин ба маъракаи омӯзиши қарор гирифта, дар семинарҳо омӯзишҳои ва тренингиҳои донишмандони кӯҳӣро мебарорад.

Ёлвар метиласи, ки озмути рӯи 27-уми апрел оғоз шуда, дар давоми се рӯз ишти-  
рокини аз рӯи иштишарти маҳорати худро  
саридаанд.

ҒОЛИБИЯТИ ОМУЗБОРИ ПОЙТАХТ ДАР  
XV ФОРУМИ ИҚТИСОДИИ ҶАВОНОНИ  
АВРУСИЁ-2025

Рўзмин 21-25 апрелни соли 2025 даш шаҳрини  
Екатеринбургини Федеративини Россияи XV-  
минини Форумини иқтисодини ҷаҳонини Афро-  
сиё-2025 бо иштироки 21 ҳазору 887 нафарини  
намояндаини 166 давлатини дунё, аз ҷумла, 17  
ҳазору 588 иштирокчини, 22 нафар сафирини, 804  
нафар экспэрти на 89 нафар ректорини виёбонини  
ректори барқурур гардида, ки дари Ойи Раёздиди  
Хусро-омӯсгори фаннини ҳукузини Марказини  
дарёфти ба рўзмин иқтисодини наҳзин Сар-  
раёсатини маорифини шаҳрини Душанбини фаломини  
иштирокчи нақсид.

Дар ҳамаи баргузориҳои Форуми истиқлолият  
ҷаҳони Азодиёти-2025 лексияҳои ҷуғрафа,  
тариху ғусбаҳои донишҷӯи мазоҳират, ҷаҳон

муданнар ва дигар чорбинилыо барсузор гур-  
тлз

Резибада Хусраи дар оғзути бай-  
натмаллати мажор аз рӯи номинатсияи  
"Бехтарин ҳосе ва бехтарин кори ҷаъи-  
таҷикотӣ" дар маҷлиси "Тамовалоти муноси-  
ри иҷтисодии ҷаъи" савобори ҷаъи диназ  
гардида, ғазалии муҷаа дониша ирд.

[illegible]

\_\_\_\_\_



## БАРАСИИ МАСЪЛАҲО ДАР РАЁСАТИ НАВБАТӢ

3 апрелн соли чоры тахти раёсати рансн Иттифоки кэзэбэн апырсагэни мэорифи шахри Душанбе Н.Бурнае чаласан раёсати ванбэти бо иттифоки азын раёсати Иттифоки кэзэбэн карсагэни мэорифи шахри Душанбе дээр гэрцэт.

Тибқи рӯзномаи кори ҷаласаи ҳафтмаи Ҳ. Ҷураева раиси Иттифоқи касбаи кормандони маорифи шаҳри Душанбе «Довр ба ҷаҳони Иттифоқи касбаи кормандони маорифи шаҳри Душанбе дар соҳаи таълим солҳои 2025» иштироки ҷуғ.

Када карда шуқ, ки ғалайити иттифоқи касби дур дигар санатҳои меҳери ҳукуку амру дастур ба фирманиҳои Асоҳузи суну нахати мисли – Пешони миллат, Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақшаи кории кӯмаки ба роқ монда шула, ҷиҳати затиғони ҳафти ҳукуку ба маиниғони мекати, касби, иттиғони, иттиғони, мизғони, ҳафти қориниғони ак қатор қорро амали карда мизғони

Мансур робаста ба тахлили филологити таълимоти ибтидоии ғуламҳои калба за-

семёни якуим соти 2025, ташкил ва баргузории ҷоридарёи махкамӣ фармашӣ ва мазрифтӣ бахшид ва руҳонӣ ва наҷашонӣ тилирӣ, қисмасмагарарини қормониди сода бо муқофоти соҳия ва молӣ, расоиди қисмқисм молӣ бо интимази ва соҳизарозии қормониди, ташкил ва баргузории семагар-магарарини омӯшиш ва дастурирӣ, натиҷаири аз иҷро соҳиона ва шартномаҳои қолхастии, барсони муқофотири шаҳони боҳал ва ҳуқуқӣ, парлошти қариништири меҳнат ва дигар маҳкамҳои соҳионии суҳронӣ, аҳт

[illegible]

СЕМИНАРИ ОМУЗИШИ БО  
РАНСОНИ ТАШКИЛОТИ ИБТИДОИИ  
ИТТИФОКИ ҚАСАБА



Дар Муассисан давлатии «Ғиминари-парваршодони ба номи Бобоҷон Ғафуров»-и ҷамъияти Рӯдакӣ бо ташаббус Иттифокӣ касбаҳои кормандони маорифи ноҳияи Рӯдакӣ дар доираи эълони ғарбидани соли 2025 - Соли таълимоти ноҳияи иттифокӣ касба дар таълимоти ноҳияи иттифокӣ касбаҳои кормандони маориф ба таври ҷумҳурии Тоҷикистон барои раёсони таълимоти ноҳияи семинари омӯзшии дӯст

Семинари оулангиро М.Курбон-  
муовини раиси Иттифоқи касабани қармон-  
данчи манориф ва илми<sup>4</sup> Ўзбекистон Тоҷикистон  
инфиготи намуна, зикр қилди, ки бо ташаббуси  
Ташкилоти байналхалқани меҳнат қамасоти  
28 апрел қаварди Рузи оуларганиганини халфин  
меҳнат қармон қилди меҳнат.

Маълумоти бештари ба ҳифзи меҳнат дар  
Қадамҳои меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
на сингапур меҳнати ҳуқуқи амалқунии  
маълумоти қисми дара мубодила

Тибқи булардироти Қозеқеи меиати  
Чуеуэри Тэиқиқеи, Қулуи Чуеуэри  
Тэиқиқеи «Дар бори Иттифэқи қи-  
саби» на Оиқиқи Иттифэқи қи-  
саби Тэиқиқеи нэиэри қиэиэи эиэи  
бэиэи меиати бу дэи иттифэқи қи-  
саби нэиэи қиэи эиэи.

Талкида гарниз, ки тибқи қарори Шурои генералии Федератсияи иттифоқии касабҳои мустакили Тоҷикистон аз 9 январи соли 2025, № 19/6, қарори пленуми

Иттифоқи касабҳои кормандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2025, №№1/9, соли 2025 - Соли таълимоти ҷиштибонии иттифоқи касабҳои маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Иттифоқи қасбдан қармандинин маъриф ва илми Чумхуриин Тоҷикистон вобаста ба ӯзлон ғарилдинин соли 2025 - Соли таъкилотинин ибтидоинин иттифоқдинин қасба дар банин таъкилотинин ибтидоинин иттифоқдинин қасба сомонинин - Бештарин таъкилотинин

иттифокни касбага омонлиги «Бехтарни ташкилотчи нобитонин иттифокни касбага», «Гушани бехтаринин иттифокни касбага»-ро роҳнамои намуна, қарам табиғатинро дар байни ташкилотчин нобитонин иттифокни касба ба таври ҳақуққа ба ҳақ милолат ишғолет

Тибқи барномаи семинари омузиши кормандони дастгоҳи Иттифони касабӣ кормандони маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тартиби таълиқи иттифони касабӣ, қабул ва хориҷ аз иттифони

касба, баргузории маҷлисҳои ҳафтаонаи интихобиҳои дар таъриқотиҳои интихобиҳои интифоиқи касба, нахостарӣ ҷамъиятиҳои савияҳои маърифи ҳуқуқӣ аз тарафи раёсони таъриқотиҳои интихобиҳои интифоиқи касба ба ҷағираҳоиҳои семинар қарини таъриқотиҳои ва дастуриҳои ҳафта.

Ёдонар мешавшем, ки тушин семинарҳои омӯзишӣ дар дотар шахру номанмо, аз ҷумла, шахрҳои Хуҷанд, Воханг, Норақ гузаронида шуданд.



ИТТИФОҚҲОИ  
КАСАБА. 99 СОЛИ  
ФАЪОЛИЯТ



15 апрел аз таъсиси Иттифокҳои касба дар Тоҷикистон 99 сол синири мегардад. Бояд қадам намурад, ки то таъсиси Иттифокҳои касба дар Тоҷикистон, Иттифокҳои касба дар шакли Шӯрои вилоятии иттифокҳои касба дар ҳаёати Иттифокҳои касабӣ ҶШС Ӯзбекистон амал мекард. Аз ҷумла, тибқи ҳуҷҷатҳои конференсияи Осиёи Миёнаи иттифокҳои касба аз 16-20 июни соли 1925 дар Тоҷикистон Шӯрои вилоятии Иттифокҳои касабӣ Ӯзбекистон амал мекарда.

Вазнин хуракарати иттифокӣ касбаҳо, аз ҷумла аъзоиёни ба иттифокӣ касабани Шӯроӣ нисбатан иттифоксон касбаҳо (Тоҷикистон) дар давраи муҳторинг дар заидати ЧМШС Уджистон аз руи мансубияти мизил ҳаёе тағинишхон буд. Ҷунонӣ, маълумотхон оморӣ оид ба ҳаракати иттифоксон касбаҳо (аъзоиёни) нишон медиҳад, ки дар ЧМШС Тоҷикистон (ҳамчун Шӯроӣ нисбатан иттифоксон касбаҳо) ба ҳолати 1 декабри 1924 шумораи аъзои иттифокӣ касбаҳо 1012 нафар (танҳо 623 нафар тоҷикон), ба ҳолати 1 январӣ 1925 1105 нафар (танҳо 640 нафар тоҷикон), ба ҳолати 1 апрели соли 1925 1212 нафар (танҳо 1140 нафар тоҷикон), ба ҳолати 1 июли соли 1925 312 (танҳо 121 нафар тоҷикон) ва ба ҳолати 1 январӣ 1926 901 нафарро (танҳо 466 нафар тоҷикон) таъсис медед.

Иттифокҳои касабанӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бехтар намуниҳои ҷирантии иттифокҳои касабанӣ Тоҷикистон як қатор тадбирҳои муҳими рушди кор гирифт. Масалан, соли 1924 амалии маротиба Хован вистиректор (Дом отама) барои 120 қат ба истифода дод.

Аммо, тадбирчи мухлиси, ки Шурон низолоти иттифоқхон касабон Тоҷикистон дар он солҳо рузи кор гирифт, ки таласи мақтабон маҳди босадаи барон алоҳиби иттифоқхон касабон Тоҷикистон буд. Халаф аз таласи чунин мақтабон аввалдан хату савад гирифтани алоҳиби иттифоқи касабон босада, дуком ин тарғиби халафони иттифоқхон касабон ин баъди аз зодӣ буд.

Ба ҳолати 1 январи соли 1926 дар Тоҷикистон 10 мактаби махси бесағудин иттифоқон қасаба амал мекард.

Бизни яқини тасвирини Чўмурун Муъторин Шўрани Сотсалистин Тўчиқастин бо қарорин Бюрон таъқалқилсин ЧШС Ўзбекистон аз 1 августин 1925 дар шаҳрин Душанбеге, Бюрон таъқилқин Шўрун таъқилқини қасабин Тўчиқастин би филодинг оғоз намуд, қи назифин Бюрон мазкур бо рех мондин қорқин таъқилқин иттифоксин қасабин дар Тўчиқастин буд.

Бошда келді намуш, ки масканы тиз-  
сын иттифакцион касба да чумхурион  
отыктын Шураны, макусын, дар  
Торкистон дар даирн чумхурион худум-  
хор аз раянды муттаддишайини чумхурико  
ба ИҚШС асос мебад. Зеро дар чарайи  
муттаддишайини давлатон ния дар дайити  
ИҚШС, бо назаронти нақдн филоити  
иттифакцион касба да корбарн байини  
омилан мезнааткашотн, Шуран Марказин  
умумирсониятин иттифакцион касба, ки  
солн 1918 тизын офта буд, мохи ноябрн  
солн 1924 ба Шуран умумиттифакцион  
иттифакцион касба табдил зола шуд.  
Аз хамин сабаб, масалан тизын  
иттифакцион касба да Чумхурион Худум-  
хори Шуранни Сотсиалистини Торкистон  
ба мизн омад.

Ҳамин таар, 15 апрелн солн 1926 Аргумани якумн Иттифокхон касабан ЦМШС Тоҷикистин баргузор гарид, ки бо қарори он мақоми роҳбарикунандан иттифокхон касаб-Тоҷиксоинроф талсис зоид шуд.

Соли 1926 дар ҷумҳурии кумитахон маҳали, иттифоқи касбаи амаи мекарданд, ки 3687 аъзоро аз ҳисоби батракҳо (камбағалон) муттаҳид мекарданд. 99 сол аст, ки Иттифокҳои касбаи дар Тоҷикистон ғалабагини меҳнатд.

K. PASHIMOOLA

[illegible]

Маҳастӣ дар шаҳри бостонии Хучанд ба дунё омадааст. Ин муҳити фарқангӣ шояд сабаб шуд, ки ӯ аз хурдӣ бо суҳани ноёб, бо шӯғр ва ҷилм ошно гардад. Агарчи тафсилюти равишани шинаканиномаи ӯ дар даст нест, вале аз таълиқи шӯғраш пай бурдан мушкили асту, ки Маҳастӣ занни соҳибдилу соҳибқирал ва зебофайзу ботаманики буд.

Махастӣ дар замоне ба шеър рӯи овара, ки шеър бештар аз ҷониби мардон эҷод мешуд ва суҳбати зан дар фазои алаби кам сардо мезид. Аммо ӯ бо шеърҳои худ исбот кард, ки зан низ метавонад андешта дошта бошад, ошаник навишта, роз гуяд ва аз ҷаҳонии ботинии худ суҳан кунад. Шеърҳои Махастӣ танҳо як марҷуман суҳан нест, он як гуфтугӯ бо мухити иҷтимоӣ ва рӯҳи замон аст.

Дар историкони ҳамаи ҷаҳон нафаси

СЕМИНАРИ ОМУЗИШЇ БА МУНОСИБАТИ РЇЗИ УМУМЧАХОНИИ ХИФЗИ МЕХНАТ

28-уми апрели соли 2025 дар тоза-  
ри маҷлисигоҳи Иттифоқи касбаи ҷа-  
мадонии маориф ва илмӣ Ҷумҳурии  
Тоҷикистон бо иштироки назирони  
ҳифзи меҳнат ва ҳуқуқ, намоёнони Фе-  
дератсияи иттифоқҳои касбаи муҷтамаи  
Тоҷикистон ба муносибати 28 апрел - Рӯзи  
умумҷаҳонии ҳифзи меҳнат семинари  
омӯшиши баргузор гардид.

Чорабиниёро Зулхун Нотаксизда-рансим Иттифоқи касалбни қорачиласини маърифат ва илми Чумхурии Тоҷикистон ифтихот ва меъда, ифрон қард, ки бо ташаббуси Ташкилоти байналмилалани меҳнат қамасола 28 апрел қамури Рӯзи умумиҷаҳонани ҳифзи меҳнат ташвиш қамса меқамса.

Тайёққа шуҳ, ки Иттифодхон қасабин қармайдонини маориф ва илм, ки шарҳини бозтаъмиази Вақароти маориф ва илмин ʻУмудхурии Тоҷикистон ба ҳисоб менамояд, барои дар амал таътиб навунадини ʻадафҳои ҳамкореори дар ҷаҳан ҳафиз ба бештариини мақсад таъсирути муқоламан иҷтимоини ба ҳок монда истодааст.

Дар ин самт, дар баробари донишҳои ҳукуку эҳлоқирою дар бахши тлаъқи хифти ва бехатарии исҳолати назимоти иттифоқи ки касби махсуси меҳнат.

Зикр намуд, ки бониси қаноатмандист, ки назарони ташкилотҳои соҳа дар таълики ҷиҳати иҷтимоӣ, рушди муносибатҳои меҳнатӣ, дифф ва бехатарии меҳнати кормандони соҳаи маориф ва илм дар сатҳи ҷуғурвӣ қорон назаррасро ба анҷом расонда истодааст.

Али Иброҳим Санатова-мудирини шуъ-  
баи ҳуқуқи Фельдманни иттифоқом

муҳаббат, эҳсоси нафис ва ҳасосияти  
имон, эҳсоси мешавид. Суҳрании мисли об  
равон аст — пок, шевону турмухаст. Вақте  
Махсати аз ҷиҳи метӯйд, ин суҳан танҳо  
нопаи ошқинаи нест, ин салон занест, ки  
худо мешиносад, арзиш дорад ва меда-  
над, ки ҷи метӯйд.

Белге мусаллакини Мамастиро аз тустан аввалдан ширинче мезишуноради, ки дар ташрир ва баён иншук ва ҳебон сабаби хоҳиш заноноро ба адабиёт ворид кард. Ин сабабҳои баъдтар дар ашъорони маъруф, Ҳофиз ва дигарон низ ҷойгоҳи хош пайдо намуш. Аз қанон чинам, Мамастиро метавонад мезишунари ақ равшини зебон зирини адабиёти классикии форс-тоҷикӣ номид.

Бо азуҷузи ин ки девони қомилан ашъораш ба мо нарасидааст, натиҷаҳои бонимонидаи шекри у то ба имрӯз дар қитъаҳои муҳтавалӣ таърихиро адабиёт мезишунанд.

У на танҳо ширин, балки рамин шучиш, фарзандустӣ ва хушро зебон занона дар ҷаҳони суҳан аст. Дар минбел хонроҳи суҳанпарварон таърих. Махсусан Хучинди суҳанситораш равшанаст, ки ба ширин тоҷикӣ эҳсос, нафосат ва зебони ҳоси хушро бахшидааст.



Зиндагонии ӯ, гарой дар гӯшан таърих  
бо қомуши навишта пуштааст, бо шифариш  
дубора сазо мезинах. Ва дамин гуна,  
Миллати но танҳо ки шир, балки рӯҳи  
зиндан шифр аст – рӯҳи дамин тоҷик, ки аз  
минин сазоҳо, бо овози худ, роҳи худро  
кушодааст.

Малишакхон ДАДАҶОНОВА,  
омӯзгари MTMU №47-и ноҳияи  
Бобоҷон Гафуров

[illegible]

күнүтүнн байкалгачын субъектхон системан муковимат ба сандон одамон, асосхон ташкилно хукукин хамжорин байгн онго, ичүүтүнн, ба итгилдизияхон чамангнй ва нилхдхон чомеан шахривхнй равона ишудат.

М. Курбанов-мудир шубдан хифи меҳнат ва ҳуқуқ, онд ба масъалаларо талаботи меҳирон давлатин хифи меҳнат, тайфрин хатмин мақсу ва касби онд ба хифи меҳнат, саршамалон майлзагторин хифи меҳнат, хифи меҳнат дар тақшот, назорати чамъиятин ринони талаботи хифи меҳнат ва ринони меҳро қондалон хифи меҳнат аз қонби иттироқони касби, ҳуқуқон илзирини чамъияти онд ба хифи меҳнат, назорати чамъияти барин рини саналон меҳро ҳуқуқон (муҳурин Точиксон, соҳинома ба шартномалон қолқастия, иттироқ намунал дар баррасин бақалон меҳнати ва дигар масъалалон марбут ба хифи меҳнат ба иттироқонини семинарин омузшй тақшотон муфид илзирини маму.

Дар раёниҳои соҳибдори омузишӣ Д.Хайдаров-нозири ҳафти маҳнати Иттифоқи касабани кормандони маориф ва илми ҷумҳурии Суғд, О.Раҳимов-нозири ҳафти маҳнати Иттифоқи касабани кормандони маориф ва илми ҷумҳурии Хат

маълумоти маъриф ва илми писловати Хатлон. Ф. Сайфиддинов-ноғири хукуки Иттифоқи касабам қормакломи маъриф ва илми писловати Суғд, И. Шарифзода-ноғири хукуки Иттифоқи касабам қормакломи маъриф ва илми писловати Хатлон онд ба даъстоар ва мушкулот дар самти филологияти илмийири таркишдодар маълуми қамулашти.

**ХАТЛОН: МАЧЛИСИ РАЁСАТИ ИТТИФОХИ КАСАБАИ КОРМАНДОНИ МАОРИФ ВА ИЛМ**



11 апрелі соли раіоні дар маҳаллои Шурон (иттифоқон қасабаи ҷиллоғи Хатлон) ҷаласи раёсати Иттифоқи қасабаи қорман-дон маориф ва илми ҷиллоғи Хатлон бо иштироки М.Ширинзода-раиси Иттифоқи қасабаи қорман-дон маориф ва илми ҷиллоғи Хатлон, аъзои раёсат ва дигар қорман-донии Иттифоқи қасаба ғалиқ тарғиқ.

Нахуэт, онда би фансиерини Иттифокни касабан қорғайдиганини маърифат ва илмни пилоти Хатлон дар сеҳраи жасуи соли 2025 кинсоти М.Шарифовда илмиди пул.

Заманга прохонд касабот равайн Иттифокки касабда ба саледин гурунгуни филолати дар Иттифокки касабдаи қарвалозини маърифат ба тасви ялвоти Халдон, аз ҷумла, адолати ба қонунат адолати Иттифокки касабда, ҳуҷҷатҳои норозидати ба содироти, ошқорасури ба баргарафасури ҳуқуқсозиюмқунини тибсати адолати Иттифокки касабда, қарзоти тарбияоти, семинарни метасот ба оғушани, рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қароргузори ба бахшасобиғири оғири онд ба мурағиласоти шахсонни нисбат ба ҳуқуқоти, иттилооти ба

омілюючи на цьому, філософський комплексний на користю тафтиці, вільні ітерні банди соціально на шартівні колективні, налі парадокс музії механі, саркастично, хочи мблтані крфрміро барон музична тілбів крфрмізмі, фарогенні крфрмізмі соці на соцімгдропів, таїкнті харіні ітмізміні крфрмізмі (кзукмі мотівні), баланд барівтаніні нуфулу Ітміфрмі каса-ба, расонанці ірні амалі на тапшкзотівні ітмізміні Ітміфрмі касаба дгр пшбур-ді філософії опіоманні на чанді дгдр нктрпівні нмалд.

Спасар дар қирри маҷлис масъалаҳо оид ба талаботи заминовуни инноватсионӣ, риёти талаботи савонаҳои маҷорӣ ҳуҷҷат, инноватсионӣ корхонаҳо ва ҳуҷҷатҳои риёти дар Иттиҳода қасбҳои қорхонаҳои маҷорӣ-и ҳозирҳои Паёғ ва Мир Саёб Алии Ҳамдони, маҷлиси риёти қорхони Ҳуҷҷатҳои Тӯҷаҳои Тӯҷаҳои аз 14 октябри соли 2014, №330 «Дар бораи Тарғиб ва шарҳоти наҳадоти қўмақҳои ҳинҷоти қорхонаҳои маҷорӣ-и ҳозирҳои, ҳинҷотҳои талаботи ва қўмақҳои ҳинҷоти» ба талаботи боён 16

Кодекси меҳмати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъيارии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимиаш ҷаҳзҳои Кӯлоб ва Левокани, вақти қабул ва ҳориҷ кардан аз ҷамъияи Иттифоқи қа-

[illegible]

Дар оғир, раиси Иттифоқи касабан қор-  
маданни маориф ва илми ватонии Хатлон  
барои талаботи иҷрои қарорҳои Пленуми  
Раёсат ва амали қарорҳои дигар дастури  
мақомоти болини Иттифоқи касаб ба раи-  
соии таъхилоти соҳа сувориниш мунд-  
хас даридаи.



